



**USAID**  
АЗ МАРДУМИ АМРИКО



Вазорати маориф ва илми  
Чумхурии Тоҷикистон  
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон



ФОНДИ ОФОХОН

# Жоқчи танҳо



Китобчай мазкур бо кӯмаки мардуми Амрико нашр шудааст, ки он аз тариқи  
Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) расонида мешавад.

Мазмун ва мундариҷаи ин китоб маҳсули муаллиф буда, метавонад бо  
нуқтаи назари USAID ва Ҳукумати ИМА мувофиқат нақунад.

Дар сабзеппа як қоқуе рўйида буд. Маҳину сафед  
Пўлак баст.



On a green hill grew a dandelion Clock. It produced numerous small seeds that formed a round white seed head.

Рүзэ Шамолак саҳт вазид ва як Пүпакчаро канду ба поён ғелонд. Пүпакча ғелид, ғелиду болои барги сабзе афтод.



One day strong wind blew and tore off the dandelion seed from the dandelion Clock. It dropped down on the ground. It rolled and rolled until it stopped at the top of a green leaf.

- Салом, – гуфт Пұпакча.
- Салом, – қавоб дод Барғи сабз.
- Ман Пұпакчай танқоям!
- Ман Барғи чукриям!
- Ман дұстони худро мекобам, – гуфт Пұпакча.



- Hello – said the dandelion seed.
- Hello – answered the green leaf.
- I'm a lone dandelion seed!
- I'm a rhubarb leaf.
- I'm looking for my friends. – said the dandelion seed.

– Дўстони ту дар ин чо нестанд, – ҷавоб дод Барги чукрӣ. – Поёнтар рав, Шамолак дўстони туро дар соҳили ҷӯйбор нигоҳ медорад.



– Your friends aren't here. – said the rhubarb leaf. – You should walk further down to find them. The wind took them further down – next to the stream.

Пүпакча боз ғелид. Ғелиду ба танаи Торон бархұрд.  
– Ту кистй? Чаро хоби маро парондй? – хамёза қашид  
Торон.

– Ма-а-ан... Ма-ан... ман Пүпакчай танҳоям. Мехо-  
ҳам, дўстонамро ёбам, – ҳаросида гуфт Пүпакча.



The dandelion seed rolled and rolled again into the direction shown by the leaf. It bumped into the body of a buckwheat plant.

– Who are you? Why did you wake me up? – yawned the buckwheat.

– I, I, I'm... a lone dandelion seed. I want to find my friends – said the frightened dandilion seed.

– Дўстони туро намедонам! Хубаш, рав аз ин чо! –  
ситета кард Торон ва боз хамёза кашида чашмонашро  
пўшид.



– I don't know your friends. And you better get out of here! – said the buckwheat angrily, yawning again and closing its eyes.

Пүпакча боз ғелид. Ғелиду ба назди Буттаи хор расид.  
– Салом, – гуфт Пүпакча.  
– Салом, – чавоб дод Буттаи хор.  
– Ман Пүпакчай танҳоям. Ту кистй?  
– Ман...н. Буттаи хор... Не, Гулбутта! – бо ғуур гуфт  
Буттаи хор.  
– Ман дўстонамро мечўям, – гуфт Пүпакча.



The dandelion seed rolled and rolled again until he met a thorn bush.

– Hello – said the dandelion seed.  
– Hello – answered the thorn bush.  
– I'm a lone dandelion seed. Who are you?  
– I'm... thorn... No, I am a flower bush! – said the thorn bush proudly.  
– I'm looking for my friends – said the dandelion seed.

– Ман күмак мекунам, – чавоб дод Буттаи хор. – Ту ба фарқи сари ман баро, шарикони худро мебинй.



– I'll help you – said the thorn bush. – Climb onto my head and look if you can see your friends.

Пұпакча ба фарқи сари Буттаи хор баромад, ки хоре ба поящ халид. Пұпакча аз дарди сахт ба боло парид.




The dandelion seed climbed onto the thorn bush's head but it was pricked by one of the bushe's thorns and jumped off because of the intense pain.

Аз боло парида, дар лаби чүйбор пүпакчаҳои ба худаш монандро дид. Гелон-гелон назди онҳо омад.

– Шумо ба ман монандед, – гуфт Пүпакчай танҳо.

– Агар Шамолак пүпакчаҳои мисли мову шуморо ба ин ҷо намеовард, мо дар ин макон намесабзидем.



Whilst jumping down, he saw a group of dandelion seeds next to the stream. He rolled and rolled down until he joined them.

– You look like me – said the dandelion seed.

– Yes. If the wind didn't blow us all, we would not have grown in this grassy field.

Пұпакчай танқо хұрсандона гүфт:  
– Ҳамаи мо фарзандони Қоқуем, ки бо шарофати  
Шамолак паҳн мешавем. Аз ин сабаб мо танқо нестем.



The lone dandelion seed said happily:  
– All of us are the children of the Dandelion Clock. Thanks to the wind, our seeds do spread across the fields. Therefore, we are not lonely.

Пүпакчаҳо хушҳол шуданд. Шамолак вазид ва пўпакчаҳои сафед ба атроф паҳн гаштанд.



The seeds were happy. The wind blew, and the florets of the white seed spread across the field.

## Саболҗо:

- Ин афсона дар бораи чӣ?
- Қоқу дар кучо рӯйида буд?
- Пӯпакча дар роҳ бо киҳо воҳӯрд?
- Буттаи хор бо Пӯпакча чӣ кор кард?
- Дар охир Пӯпакча ба кучо рафт ва бо киҳо пайваст?

## Questions:

- What is the story about?
- Where did the Dandelion Clock grow?
- Whom did the lone dandelion seed meet in her journey?
- What did the thorn do to the dandelion seed?
- Where did the dandelion seed go and who did he join in the end?

## **Жалонсолони гирожӣ!**

Китобе, ки Шумо дар даст доред, барои инкишофи зехн, омӯзиши забони модарӣ ва бедор намудани шавку ҳаваси қӯдакон ба китобу китобхонӣ омода гардидааст. Тавсияҳои муҳиме, ки мавриди истифодаи китоб ба Шумо ҳамчун роҳнамо қӯмак мерасонанд:

- Хуб мебуд, ки Шумо дар як рӯз аз 15–20 дақиқа то 35–40 дақиқа вақт ҷудо карда, бо қӯдак ҳамроҳ фаъолият намоед.
- Пеш аз ҳама китобро ба қӯдак дихед, то ки мустақилона варақгардонӣ карда, аз тамошояш завқ барад, қаноатманд шавад. Дар вақти тамошо бо ӯ ҳамроҳ бошед ва расмҳои мувоғиқ нишон дода, маълумоти заруриро ба қӯдак гуфта дихед.
- Ҳар як асари бадеиро ботамкин, пурсаброна ва то ба охир хонда, нақл намоед. Доир ба афсонай хондашуда якчанд супориш дихед ва дар бораи суратҳо нақл кунед. Мавриди савол додани қӯдак, кӯшиш кунед, ки ба ӯ ҷавоби пурра дихед.
- Бигузор қӯдак аз паси Шумо калима, ибора ва ҷумлаҳоро тақрор кунад. Мавриди нақли асари бадей нутқи адабии қӯдаконро инкишофт дихед.
- Барои ба даст овардани муваффақият қӯдакро шавқманд намоед. Дар қӯдак боварӣ ба ҳудро ташаккул дихед.

## **Жомӯёй ҷүзбаффаҳ бошёд!**

# Боз ин китобҳоро хонед!

